

СУРАТМАЧЛИСИ №16

чаласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019

11 феввали соли 2023

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 15 нафар аъзои Шурои диссертатсионии 6D.KOA-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки бо фармоиши KOA-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, таҳти №15/шд тасдиқ гардидааст, 13 нафар иштирокдоранд, ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба ҳисоб мераванд.

Пешниҳод гардид, ки чаласа кушода эълон шавад. Муҳтарам аъзоёни Шуро ягон пешниҳоди дигар нест? Аъзоёни Шуро хоҳиш намуданд, ки чаласа кушода эълон карда шавад. Пешниҳод яқдилона ҷонибдорӣ карда шуд.

РҶЗНОМАИ МАЧЛИС:

Ба ҳимоя иҷозат додани диссертатсияи Аминзода Зокирҷон Тоҳир дар мавзуи «Таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо ва аз рӯи маҷмӯи ҳукмҳо: масоили назариявӣ ва амалӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ.

Аз рӯйи масъалаи мазкур раиси комиссияи экспертии Шурои диссертатсионӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор Искандаров З.Ҳ., узви комиссияи экспертӣ доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, професор Назаров А.Қ. ва номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Шарипов С.С. баромад намуданд (хулосаи комиссияи экспертӣ замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Аминзода Зокирҷон Тоҳир дар мавзуи «Таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо ва аз рӯи маҷмӯи ҳукмҳо: масоили

назариявӣ ва амалӣ», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ, ба ҳимоя қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муқарризони расмӣ таъин карда шаванд:

– Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон

– Сафарзода Ҳаёт Сайдамир – номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи пешгирии терроризм ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи пешбар – Муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон» таъин карда шавад.

4. Барои ҷойгир намудани эълон оид ба ҳимояи минбаъда дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоли автореферат иҷозат дода шавад.

5. Санаи ҳимоя 15 апрели соли 2023 соати 10:00 дақиқа таъин карда шавад.

Қарор қабул карда шуд: яқдилона.

Раисикунанда, муовини раиси Шурои диссертатсионӣ,

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор



Диноршоҳ А.М.

Котиби илмӣ Шурои диссертатсионӣ,

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор

Гадоев Б.С.